

ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ**Ба муассисони ҶДММ ТАҚХ "Пайванд Гуруҳ"****Ҳисобот оид ба Аудити Ҳисоботи Молиявӣ****Ақида**

Мо ҳисоботи молиявии ҶДММ ТАҚХ "Пайванд Гуруҳ" (минбаъд Ташкилот)-ро, ки аз ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ, ҳисобот оид даромади умумӣ, ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ ва ҳисобот оид ба гардиши сармоя ба санаи 31 декабри соли 2024 таркиб ёфтааст, ва инчунин шарҳи ҳисоботи молиявӣ ва дигар ҷабҳаҳои сиёсати ҳисобдорӣ қобили таваҷҷуҳро, аудит гузаронидем.

Ба ақидаи мо, ҳисоботҳои молиявии дар ҳисобот овардашуда, ҳолати молиявии Ташкилотро ба 31 декабри соли 2024 пурра ва дуруст инъикос менамоянд, нишондодҳои молиявӣ ва гардиши воситаҳои пулӣ он ба санаи 31 декабри соли 2024 ба талаботҳои Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявӣ мувофиқат мекунад.

Асос Барои Изҳори Ақида

Мо аудити худро дар асоси Стандартҳои Байналмиллалӣ Аудит (СБА) гузаронидем. Уҳдадорӣ мо таҳти стандартҳои зикргардида, дар қисмати Уҳдадорӣҳои Аудиторон дар Гузаронидани Аудити Ҳисоботи Молиявӣ зикр гардидаанд. Мувофиқи талаботҳои Кодекси Этикаи Ҳисобдорони Касбӣ (IESBA Code), ки аз ҷониби Ҳайати Байналмиллалӣ Стандартҳои Этика барои Ҳисобдорон қабул гардидааст, мо аз Ташкилот вобастагӣ надорем, мустақил мебошем ва дигар уҳдадорӣҳои этикии худро мувофиқи талаботҳои кодекси этикии зикргардида иҷро намудем.

Мо муътақидем, ки далелҳои ба дастовардашуда барои ибрази ақидаи асоснок кофӣ ва мувофиқ мебошанд.

Фаъолияти бефосила

Мо диққати шуморо ба Шарҳи 2 ҷалб мекунем. Ҳисоботи молиявӣ дар асоси фарзияе таҳия гардидааст, ки Ташкилот фаъолияти бефосилаи худро таъмин намуда, дар асоси шароити доимӣ амал менамояд.

Ба ҳолати 31 декабри соли 2024, фоидаи тақсимнашудаи ташкилот - 213 ҳазор сомонӣ баробар буд. Ташкилот вобаста ба сиёсати дохилӣ ва бо мақсади расидан ба нақшаҳои дурнамо, ҷиҳати гузариш ба низоми бонқдорӣ исломӣ сандуқи қарзиро коҳиш дода фаъолияти худро бо назардошти дигар хизматрасониҳои бонкӣ амалӣ намуда истодааст, ки ин омили гузариш аз як низом ба низоми дигар мавҷудияти номуайяниро нишон медиҳад, ки метавонад ба шубҳаи назаррас дар қобилияти идома додани фаъолияти бефосилаи Ташкилот оварда расонад.

Уҳдадорӣҳои роҳбарият дар тайёр намудани ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият барои дурустии тартиб додан ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ дар мувофиқати бо Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявӣ уҳдадор аст. Инчунин, роҳбарият уҳдадор аст, ки низоми назорати дохилии Ташкилотро тарзе ба роҳ монад, ки ба хатой ё норасоӣ дар тартиб додани ҳисоботи молиявӣ роҳ надиҳад.



MOORE

Дар таҳия намудани Ҳисоботи Молиявӣ, роҳбарият барои арзёбии иқтидори Ташкилот оид ба идомаи фаъолият, ошкорнамой, ва дигар мавридҳои марбут ба идомаи фаъолият уҳдадор мебошад. Инчунин, роҳбарият дар таъмини низоми ҳисобдорӣ дар асоси фаъолияти бефосилаи Ташкилот уҳдадор мебошад, ба истиснои онки агар роҳбарият азми қатъ намудани фаъолияти онро ё ба таваққуф гузоштани амалиёти он дошта бошад, инчунин агар ҳеҷгуна азми воқеии дигар оид ба давом додани фаъолияти онро надошта бошад.

Шахсоне, ки ба идоракунии корпоративии Ташкилот масъуланд, барои назорати чараёни таҳияи ҳисоботи молиявӣ уҳдадор мебошанд.

Масъулияти аудиторон дар гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ

Ҳадафҳои мо ин ба даст овардани итминони асоснок дар бораи онки Ҳисоботи Молиявӣ дар маҷмӯъ аз иштибоҳоти моддӣ, ки дар натиҷаи хатоӣ ё тақаллубкорӣ ба вучуд меоянд, ҳолӣ мебошад ва дар ин асос додани хулосаи аудитӣ ва ақидаи аудит. Итминони асоснок ин сатҳи баланди итминон аст, аммо қаророти он нест, ки аудити мутобиқи Стандартҳои байнамиллалӣ аудит (ISAs) гузаронидашуда ҳама вақт таҳрифҳои қиддиро ҳангоми мавҷудияти он ошкор мекунад. Таҳрифҳо метавонанд дар натиҷаи амали барқасдона ё иштибоҳ ба вучуд оянд ва дар ҳама ҳолат қиддӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ин ҳисоботи молиявӣ мазкур қабул шудаанд, таъсир расонанд.

Дар доираи аудит мувофиқи СБА, мо аз мулоҳизаҳои касбӣ истифода мебарем, ва таваҷҷуҳи касбиро дар тамоми давраи гузаронидани аудит нигоҳ медорем. Инчунин:

- Муайян намудан ва арзёбии хавфҳо вобаста ба таҳрифоти қиддӣ ҳисоботи молиявӣ, ки дар натиҷаи амали бевидеонӣ ё иштибоҳ ба вучуд омадаанд, тартиб додани расмиётҳои аудитӣ вобаста ба ин хавфҳо бо мақсади дастрас намудани далелҳои қофӣ барои ибрози ақида дар ҳисоботи аудиторӣ. Хавфи ошкор накардани таҳрифи қиддӣ дар натиҷаи амали бевидеонӣ ба вучудномада нисбат ба хатоҳои дар натиҷаи иштибоҳ ба вучуд омада, зиёдтар аст, зеро қаллобӣ метавонад созиш, сохтакорӣ, безътиноӣ қасдан, пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда ва ё аз ҷониби роҳбарият ғайримақсаднок истифодабарии низоми назорати дохилиро дар бар гирад.
- Ба даст овардани маълумот оиди низоми назорати дохилии марбут ба аудит, бо мақсади қарордод ва таҳияи расмиёти аудитӣ, ки ба он ҳолат мутобиқат менамоянд, барои изҳори ақида намудан оид ба самаранокии низоми назорати дохилии Ташкилот;
- Баҳогузори мувофиқат намудани сиёсати ҳисобдорӣ истифодабардарида ва асоснокии тахминҳои ҳисобдорӣ қабулгардида ва таҳрифҳои аз ҷониби роҳбарият намудашуда;
- Хулосабарорӣ оид ба мувофиқати аз ҷониби роҳбарият истифода гардидани заминаҳои баҳисобгирӣ муҳосибӣ; дар асоси далелҳои аудитии гирифташуда арзёби намудани ҷабҳаҳои, ки оид ба муназзам фаъолият намудани Ташкилот шубҳаваранд. Агар мо хулосабарори намоем, ки номуайянии қиддӣ дар Ташкилот вучуд дорад, мо уҳдадорем, ки дар хулосаи аудитии худ ба чунин таҳрифи Ҳисоботи Молиявӣ ишора намоем ва агар чунин таҳрифҳо қифоя набошанд, пас уҳдадорем, ки хулосаи аудитии худро тағйир диҳем. Ақидаи аудитии мо аз далелҳои бадастовардашудаи мо то санаи пешниҳоди ҳисобот асос ёфтааст. Аммо, ҳаводиси пас аз санаи пешниҳоди ҳисоботи аудитӣ баамал омада метавонанд, боиси суст ё қатъ гардидани фаъолияти Ташкилот гарданд.
- Баҳогузори дар умум пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, сохтор ва муҳтавои он, аз он ҷумла таҳрифҳо ва инчунин оё ҳисоботи молиявӣ амалиётҳо ва рӯйдодҳои бо тарзе инъикос намудааст, ки ба пешниҳоди одилонаи он ноил гардад.

Мо бо масъулини Ташкилот оид ба масъалаҳои дигар, доир ба миқёси банақшагирифташуда ва муҳлати гузаронидани аудит ва натиҷаҳои назарраси он, аз ҷумла ҳама камбудҳои қиддӣ назорати дохилӣ, ки ҳангоми санҷиш муайян намудем, суҳбат гузаронидем.






MOORE

Инчунин мо ба масъулин оид ба идоракунии Ташкилот изҳорот додем, ки мо талаботҳои ахлоқии марбут ба мустақилии ширкат ва аудиторонро риоя кардаем ва бо онҳо тамоми муносибатҳо ва дигар масъалаҳое, ки метавонанд мустақилияти моро ҳалалдор намоянд ва дар ҳолатҳои дахлдор, кафолатҳои марбутро ба онҳо муошират намудем.

Аз масъалаҳое, ки бо шахсони масъули идоракунӣ муҳокима гардиданд, мо он масъалаҳоеро муайян намудем, ки дар аудити ҳисоботи молиявии маҷмӯии давраи қорӣ нисбатан муҳим буданд ва аз ин рӯ масъалаҳои асосии аудит мебошанд. Мо ин масъаларо дар ҳисоботи аудиторӣ дарҷ намудем, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки қонунгузори ё санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ошкоркунии ин масъалаҳоро манъ намудааст ё вақте, ки аз ошкоркунии ин масъала оқибатҳои номатлуби онро интизор шудан мумкин аст.


Сайдов Саймабуроф
Директор
Иҷозатномаи Бонки Миллии Тоҷикистон
№ 0000122 аз 08 июни 2020




Тешаев Сайчулол
Шарик оид ба Аудит
Сертификати тахассусии Бонки Миллии
Тоҷикистон №0000148 аз 30 декабри 2021

✓

ҚДММ ТАҚХ "ПАЙВАНД ГУРУХ"

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ БА 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024

(бо пули милли сомонӣ)

	Шарҳ	2024	2023
Дороиҳо			
Воситаҳои пулӣ	5	6 681	1 771
Воситаҳо дар дигар ташкилотҳои молиявӣ	5	5 413	7 363
Қарз ба муштариён	6	-	-
Воситаҳои асосӣ	7	4 745	4 467
Дороиҳои ғайримоддӣ	8	1 331	1 495
Ҳуқуқи иҷора ва такмил	9	774	1 087
Ҳисобҳо барои қабул	10	9 802	17 200
Андози ба таъхиргузашташуда	11	22	-
Дигар дороиҳо	12	996	1 738
Ҳамагӣ дороиҳо		29 763	35 122
Уҳдадориҳо			
Ҳисоббаробаркуниҳои байни ташкилотҳои қарзӣ	13	3	376
Амонатҳои муштариён	14	2 097	967
Ҳисобҳо барои пардохт	15	1 940	1 825
Уҳдадориҳо аз руи иҷораи молиявӣ		960	1 087
Дигар уҳдадориҳо	16	13 344	19 712
Ҳамагӣ уҳдадориҳо		18 344	23 967
Сармояи худӣ			
Сармояи саҳҳомӣ	17	6 300	6 300
Фоида/Зарари ҷаъмгардида		(213)	1 021
Захираи барои амалиёти оянда		5 332	3 834
Дигар захираҳо		-	-
Ҳамагӣ сармоя		11 420	11 155
Ҳамагӣ сармоя ва уҳдадориҳо		29 764	35 122

Аз номи роҳбарият:

Мамад Назарова С. М.
Директор



Чоршамбиева М.
Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-35 овардашуда, қисми ҷудонагардидаи ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

ЧДММ ТАҚХ "ПАЙВАНД ГУРУХ"


ҲИСОБОТ ОИДИ ДАРОМАДИ УМУМӢ
БА САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2024

(бо пули милли сомонӣ)

	Шарҳ	2024	2023
Даромадҳои ғоизӣ	18	3	8
Хароҷоти ғоизӣ	18	-	-
Даромади софи ғоизӣ пеш аз захираҳои барои талафоти имконпазир		3	8
Захираи баҳодихии қарзҳо		-	-
Даромади ғоизии соф		3	8
Даромадҳои комисионӣ	19	11 191	16 665
Хароҷоти комисионӣ	19	(9 138)	(10 145)
		2 056	6 528
Фарқияти ҳолис аз амалиёт бо асъори хориҷӣ	20	107	131
Фарқияти ҳолис аз азнавбаҳодихии асъори хориҷӣ		-	-
		2 163	6 659
Даромад аз барқароршавии арзиши дороиҳо		-	-
Дигар даромадҳо/Хароҷотҳо	21	6 705	3 129
		8 868	9 787
Хароҷоти маъмурий	22	(8 537)	(7 608)
Ғоида пеш аз андозбандӣ		331	2 180
Андоз аз ғоида	23	(66)	(375)
Ғоидаи соф		265	1 805

Аз номи роҳбарият:

Мамадназарова С.
Директор



Чоршамбиева М.
Сармуҳосиб

Чоршамбиева М.
Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-35 ҷаводшуда, қисми ҷудонагардидаи ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

ЧДММ ТАҚҲ "ПАЙВАНД ГУРУҲ"

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ САРМОЯИ ХУДӢ
БА 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024
(бо тулаи миллии сомонӣ)

	Сармояи Оинномавӣ	Захира барои амалиётҳои оянда	Захираҳои умумӣ	Ғоидаи тақсимнашуда	Ҳамагӣ
Ба 1 январи, 2024	6 300	-	3 834	1 021	11 155
Тағйирёбии захираҳо	-	-	2 301	(2 301)	-
Тасхёҳи ғоидаи тақсимнашуда	-	-	-	(784)	(784)
Ғоидаи соли ҷорӣ	-	-	-	1 805	1 805
Ба 31 декабри, 2024	6 300	-	3 834	1 021	11 155

Аз номи роҳбарият


Мамадназарова С. М.
Директор




Чоршамбиева М.
Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-35 овардашуда, қисми ҷудонагардидаи ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

ЧДММ ТАҚХ "ПАЙВАНД ГУРУХ"

ҲИСОБОТ ОИДИ ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛЛӢ БА 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024

(бо пули милли сомонӣ)

Шарҳ	2024	2023
Фоида пеш аз андозбандӣ	331	2 180
Истеҳлоки дороиҳои ғайримоддӣ	211	136
Истеҳлоки воситаҳои асосӣ	661	465
Истеҳлоки ҳуқуқи иҷора ва такмил	313	250
Хароҷоти захираи беқурбшавии қарзҳо	-	32
Ҷамъаҳои пардохтшуда аз рӯи иҷораи молиявӣ	162	116
Пардохти иҷора барои солҳои пеш	-	(134)
Тағйирёбии сандуқи қарзии додашуда	-	29
Тағйирёбии ҳуқуқи иҷора ва такмил	313	(924)
Тағйирёбии ҳисобҳо барои қабул	7 398	(6 299)
Тағйирёбии дороиҳои андозии мавқуфгузошташуда	(22)	-
Тағйирёбии дигар дороиҳо	743	(296)
Тағйирёбии ҳисоббаробаркуниҳои дорой байни ташкилотҳои қарзӣ	(373)	(9 695)
Тағйирёбии амонатҳои мизочон	1 130	248
Тағйирёбии ҳисобҳо барои пардохт	115	(1 365)
Тағйирёбии уҳдадорӣ аз рӯи иҷора	(127)	911
Тағйирёбии уҳдадориҳои андозӣ	-	(52)
Тағйирёбии захираҳои ҳатми дар БМТ	4	-
Тағйирёбии ҳисоббаробаркуниҳои уҳдадорӣ байни ташкилотҳои қарзӣ	754	-
Тағйирёбии дигар уҳдадориҳои ҷорӣ	(6 368)	19 615
Пардохти андоз аз фоида	(74)	(696)
Тағйироти соф пеш аз тағйироти амалиётӣ	5 245	4 521
ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ		
Фуруши воситаҳои асосӣ	-	10
Хариду воситаҳои асосӣ	(947)	(1 379)
Хариди дороиҳои ғайримоддӣ	(47)	(160)
Дигар даромад ва хароҷоти ғайрипулӣ	(15)	(6)
Хориҷшавӣ / (воридшавӣ) аз фаъолияти сармоягузорӣ	(979)	(1 535)
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ		
Пардохти иҷора	(476)	(366)
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ	(476)	(366)
Тағйироти софи воситаҳои пулӣ	3 791	2 620
Таъсири тағйирёбии қурби асъор ба воситаҳои пулӣ	-	-
Воситаҳои пулӣ ба 1 январи 2024	5 4 318	6 514
Воситаҳои пулӣ ба 31 декабри 2024	5 8 109	9 134

Аз номи роҳбарияти

Мамадназарова С. М.
Директор

Чоршамбиева М.
Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-35 овардашуда, қисми ҷудонагардидаи ҳисоботи молиявӣ мебошанд.